

Ба Шурои диссертатсионии 6D.KOA-004  
назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон  
(734025, ш. Душанбе, х. Рудаки, 17).

### РИЗОИЯТ

Ман, доктори илмҳои иқтисодӣ, профессори кафедраи менеҷмент ва соҳибкории Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Ш.Шоҳтемур Мадаминов Абдурахим Асрорович бандҳои 64 ва 65-и муқаррароти намунавӣ оид ба Шӯроҳои диссертатсионӣ, ки аз 26-уми ноябри соли 2016 таҳти №505 тасдиқ гардида ва банди 35 оид ба тартиби додани дараҷаи илмӣ ва додани унвони илмӣ розигии худро барои ба сифати муқаррароти расмӣ баромад намудан ба диссертатсияи Асрорзода Убайдулло Саттор дар мавзӯи: «Рушди ҳамкориҳои тичоратӣ иқтисодӣ байни Ҷумҳурии мардумии Чин ва кишварҳои Осиёи Марказӣ», ки ба Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-004 назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, барои дарёфти дараҷаи илмӣ доктори илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси 08.00.14 –Иқтисодиёти ҷаҳонӣ пешниҳод гардидааст, медиҳам.

Бандҳои 64 ва 65-и Низомномаи намунавӣ оид ба шӯроҳои диссертатсионӣ ва банди 24-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ ва унвони илмӣ (дотсент, профессор)-ро ба асос гирифта, бо мақсади дар шабакаи иттилоотӣ-телекоммуникатсионии «Интернет» ҷойгир намудани иттилооте, ки барои таъмини тартиби додани дараҷаҳои илмӣ ва унвони илмӣ заруранд, чунин маълумотро дар бораи худ ва интишоротам пешниҳод менамоям.

Насаб, ном, номи падар	Мадаминов Абдурахим Асрорович
Шаҳрвандӣ	Ҷумҳурии Тоҷикистон
Дараҷаи илмӣ	Доктори илмҳои иқтисодӣ, аз рӯйи ихтисоси 08.00.05- Иқтисодиёт ва идоракунии хоҷагии халқ
Вазифаи ишғолнамуда дар муассисаи мазкур	Профессори кафедраи менеҷмент ва соҳибкории Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Ш. Шоҳтемур
<b>Ҷойи кори асосӣ</b>	

Номи муассисае, ки дар лаҳзаи ҳимояи  
диссертатсия чойи кори асосӣ ба ҳисоб меравад

Донишгоҳи аграрии  
Тоҷикистон ба номи Ш.  
Шоҳтемур . 734003, ш.  
Душанбе, Ҷумҳурии  
Тоҷикистон, х. Рудакӣ, 146

Тел.: (+99237) 224-72-07,  
Почтаи электронӣ:  
[rectortau31@mail.ru](mailto:rectortau31@mail.ru). Сайт:  
[www.tajagroun.tj](http://www.tajagroun.tj)

**Номгӯи мақолаҳои нашрнамудаи муқарризи расмӣ аз рӯи мавзӯи диссертатсия  
дар маҷаллаҳои илмӣ тақризшаванда (на камтар аз 3 интишорот)**

[1] Мадаминов, А.А. Торгово-экономические отношения Республики Таджикистан с КНР: проблемы и перспективы развития [Текст] / А.А. Мадаминов // Вестник Таджикского государственного университета коммерции. – Душанбе: Сино, 2018. - № 4/2 (25). – С. 31-36.

[2] Мадаминов, А.А. Самтҳои афзалиятноки рушди робитаҳои тичоратию иқтисодӣ дар байни кишварҳои Осиёи Марказӣ [Матн] / А.А. Мадаминов // Паёми Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав (маҷаллаи илмӣ). Силсилаи илмҳои гуманитарӣ ва иқтисодӣ, 2020. - № 1/4-2 (80) – с. 215-220.

[3] Мадаминов, А.А. Нақши Ҷумҳурии Мардумии Чин дар таъмини рушди иқтисоди Тоҷикистон [Матн] / А.А. Мадаминов // Паёми молия ва иқтисод. Маҷаллаи илмӣи Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон. - 2021. - № 1 (25).

Мадаминов Абдурахим Асрорович,  
доктори илмҳои иқтисодӣ, профессори  
кафедраи менеҷмент ва соҳибкории  
Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон  
ба номи Ш.Шоҳтемур

Имзои Мадаминов А.А.-ро тасдиқ мекунам:  
Сардори шуъбаи таъминоти ҳуқуқӣ ва кадрҳои  
Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон  
ба номи Ш.Шоҳтемур Тағоева М.А.



*Megamir*

\_\_\_\_\_